

ҚИСМИ 1. МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ ҲАЙАТИ МИҚДОРӢ ВА СИФАТИИ СОҲИБОНИ ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК

ҷадвали №1

Микдори умумии Саҳҳомон	Ном ва насаби шахсоне, ки 5% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 10% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 20% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 50% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 75% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд
1	2	3	4	5	6
4 н	Ашуров З.С				Давлатов Қ
	Пулатова Ш.А				

ҷадвали №2

Номгуи пурраи шахси ҳуқуқи ё ном ва насаби соҳиби ҳақиқии саҳмияҳо	Чойгиршавии шахси ҳуқуқи ё чои истикомати шахси воқеӣ (фақат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешаванд)	Чои кори пештара дар 5 соли охир	Вазифаи ишғолнамуда дар шурои директорони дигар ҷамъиятҳо	Микдори соҳибӣ кардани қоғазҳои қиматноки дигар ҷамъиятҳо	Андозаи муқофоти гирифташуда	Шакл гирифтани муқофот
Давлатов Қ	ш. Душанбе, к. И.Сомонӣ					
Ашуров З	ш. Душанбе, к. С.Шерозӣ					
Пулатова Ш	ш. Душанбе, к. Гагарин					
Саломзода Н	ш. Душанбе, к. Лунагарский					

ҚИСМИ 2. РҶЙХАТИ ШАХСОНИ БОНУФУЗ

2.1 Ҳайати шахсони бонуфуз барои 30.06.2016с

Номгӯи пурраи Фирмаи (барои шахсони ҳуқуқӣ) ё ном ва насаби шахси бонуфуз	Ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ ё ҷои истиқомати шахси воқеӣ (фақат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешавад)	Асоси эътироф шудани шахс ба сифати шахси бонуфуз	Санаи расидани асос	Ҳиссаи иштироки шахси бонуфуз дар сармояи оинномавии ҷамъиятисаҳомӣ, бо %	Ҳиссаи ба шахси бонуфуз тааллуқ доштани коғазҳои қиматноки ҷамъияти саҳомӣ, бо %
1	2	3	4	5	6
Давлатов Қ.М	ш.Душанбе, к.И.Сомонӣ	Дар асоси феҳрест		81,50	81,50
Ашуров З.С	ш.Душанбе, к. С.Шерозӣ	Дар асоси феҳрест		9,44	9,44
Пулатова Ш.А	ш.Душанбе, к. Гагарин	Дар асоси феҳрест		8,50	8,50

2.2. Тағйиротҳое, ки дар рӯйхати шахсони бонуфуз дар давраи аз_01.03.соли 2016 то_30.06.соли 2016 ба амал омадаанд

Мундариҷаи тағйиротҳо	Санаи ба амал омадани тағйиротҳо	Санаи ворид намудани тағйиротҳо ба рӯйхати шахсони бонуфуз
Баромадан аз ҳайати шахсони бонуфуз		

1	2	3	4	5	6

Ба ҳайати шахсони бонуфуз дохил шудаанд

1	2	3	4	5	6